

УДК 81'322::811.222.8::519.25  
ББК 81.1::Ш152.131.2-923::В172

## МУАЙЯНКУНИИ МУАЛЛИФИ АСАРҲОИ ТАЪРИХИЮ-СИЁСӢ БО ВОСИТАИ УНИГРАММАҲОИ РАМЗӢ

**Қосимов А.А.** –  
номзади илмҳои техникий, омӯзгори калон, кафедраи барномарезӣ ва низомҳои  
иттилоотӣ, Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон  
ба номи академик М.С. Осими, [abdunabi\\_kbtut@mail.ru](mailto:abdunabi_kbtut@mail.ru)

**Қаюмов А.А.** –  
магистрант, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Маркази илми  
Хуҷанд, [zohirjon96@gmail.com](mailto:zohirjon96@gmail.com)

Муқаррар карда шуд, ки басомади воҳӯрии униграммаҳои забони тоҷикӣ  
дар асарҳои таърихи – сиёсӣ ин муайянкунандай муаллиф аст. Барои  
муайянкунии муаллифи матн бо басомади воҳӯрии ҳарфҳои униграмма ва  
имконияти истифодабарии таснифгари Усмонов З.Ҷ. таҳқиқот гузаронида  
шуд. Роҳҳо, мақсад ва имкониятҳои таснифгари Усмонов З.Ҷ. оварда  
мешаванд. Симои рақамӣ ва фазои ҷенаки асарҳои таърихи-сиёсӣ соҳта  
шудаанд. Бо мақсади ягонагии эҷодиёти муаллиф, қимати ҷенаки  
муқоисакунанда муқаррар карда мешаванд, ки дар асоси он ягонагии синфҳои  
асарҳо муайян мешаванд. γ-таснифгари бузургии тасодуфии фосиладор, ки  
самаранокии баландро дар муайян кардани муаллифи асарҳои шоирону  
нависандагони форсу тоҷик нишон дода буданд, барои муайян кардани  
муаллифи асарҳои таърихи-сиёсӣ тафтши карда мешаванд.

Натиҷаҳое, ки олимон дар ин ҷо ба даст оварданд, фақат барои  
асарҳои бадеӣ ва иқтисодӣ буданд. Аз ҳамин нуқтаи назар дар ин  
мақола маълумот оид ба таҳқиқоти муайян кардани муаллифи асарҳои  
таърихи-сиёсӣ бо воситаи басомади воҳӯрии униграммаҳои рамзи  
оварда мешавад. Масъалаи шинохти матн, дар асл, аз он рӯзе, ки хат  
пайдо шуд, ба миён омадааст. Дар муддати тӯлони, он танҳо бо яке аз  
“рӯя”-ҳои худ, ки дар он зарурати муайян кардани иҷроқунандаи асари

навишташуда ифода меёфт, мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дода мешуд. Минбаъд, пас аз лаҳзаи ихтироъ шудани “китобчопқунӣ”, дар ин масъала, рӯяи нави муҳими дигари он – зарурати муайян кардани муаллифи маводи чопӣ ба миён омад. Дар марҳилаи кунуни маҳз ҳамин “рӯя”-и дуюм, мазмуни мундариҷаи асосии ин масъаларо ташкил медиҳад.

Дар кори зерин ба сифати инструменти таҳқиқотшавандა таснифгари Усмонов З.Ҷ. санҷида мешавад, [3-5].

**Маълумот оид ба коллексияи матнҳо.** Асарҳои муаллифҳои зерин гирифта шуданд ва дар доҳили қафс шакли кӯтоҳ карда шудаи онҳо, ки барои ҷойгиркуни ҷадвалҳои 1 ва 2-и поёни лозим буд, оварда шудаанд: А. Дюма (АД) “Граф монте кристо 1” (ГМК1) ва “Граф монте кристо 2” (ГМК2) [6, 7], А. Хуш (АХ) “Шӯриши Усмон 1” (ШУ1) ва “Шӯриши Усмон 2” (ШУ2) [8-10], М. Шакурий (МШ) “Садри Бухоро” (СБ) ва “Ҳурросон аст инҷо” (Ҳ) [11, 12], С. Айни (СА) “Ёддоштҳо 1” (Ё1) ва “Ёддоштҳо 2” (Ё2) [13, 14], Ҷ. Икромӣ (ҶИ) “Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро” (ДБ) ва “Он чи аз сар гузашт” (О) [15, 16]. Ба омӯзиши ин масъала ҳамагӣ 5-муаллиф ва 10-асар гирифта шуд.

**Таснифгари матнҳо.** Ба сифати тавсири рақамии асарҳои таърихӣ-сиёсӣ басомади воҳӯрии униграммаҳои рамзӣ дида баромада мешавад. Барои муайянкуни муаллиф як метод – таснифгари матни Усмонов З.Ҷ. истифода бурда шуд. Моҳияти тавсифи ин метод дар татбиқ ба масъалаҳои илми забоншиносӣ дода мешавад, [3].

Бигзор  $T_1$  ва  $T_2$  – ду матне бошанд, ки қонуни тақсимоти униграммаҳои рамзии онҳо ба намуди ҷадвал дода шуда бошад

$$\begin{aligned} T_i : & \quad 1 \dots k \dots m \\ P^{(i)} : & \quad p_1^{(i)} \dots p_k^{(i)} \dots p_m^{(i)}, \end{aligned} \tag{1}$$

ки дар ин чо

$$\sum_{k=1}^m p_k^{(i)} = 1 \quad \text{аст.}$$

Дар ин ифодаҳо  $k$  ( $k = \overline{1, m}$ ) - рақами тартибии униграммай  $k$ -юм дар алифбои униграмма,  $p_k^{(i)}$  - басомади нисбии воҳӯрии униграммай  $k$ -

юм дар матни  $T_i$ ,  $i = 1, 2$  мебошад. Он гоҳ масофаи байни  $T_1$  ва  $T_2$  бо формулаи зерин муайян карда мешавад

$$\rho(T_1, T_2) = \sqrt{\frac{m}{2}} \max_s \left| \sum_{k=1}^s (p_k^{(1)} - p_k^{(2)}) \right|, \quad (2)$$

дар ин чо  $s = \overline{1, m}$ .

Бигзор  $\gamma$  - ягон адади мусбат бошад, матнҳои  $T_1$  ва  $T_2$   $\gamma$ -якҷинса номида мешаванд, агар

$$\rho(T_1, T_2) \leq \gamma. \quad (3)$$

ва  $\gamma$ -гайриякҷинса номида мешаванд, агар

$$\rho(T_1, T_2) > \gamma \text{ бошад.} \quad (4)$$

Фарз мекунем, ки коллексияи матнҳо  $T$  ба зермаҷмӯъҳои  $T^{(j)}$ ,  $j = \overline{1, n}$  тақсим шудааст. Барои қиммати қайдшудаи  $\gamma$  адади  $\aleph^0$ -суммаи ҷуфтҳои якҷинсаи матн, ки ба зермаҷмӯъҳои  $T^{(j)}$ ,  $j = \overline{1, n}$ , тааллуқ доранд ва адади  $\aleph^H$ -суммаи  $\gamma$ -ҷуфтҳои ғайриякҷинса, ки ба зермаҷмӯъҳои гуногун тааллуқ дорад, ҳисоб карда мешавад. Нисбати

$$\eta = \frac{\aleph^0 + \aleph^H}{N}, \quad (5)$$

ки дар ин чо  $N$ -шумораи умумии ҷуфти матнҳо дар коллексияи  $T$  аст, барои қиммати дода шудаи  $\gamma$  самаранокии татбиқи модели математикии (1) – (4) ба таври автоматӣ тақсимкунии коллексияи  $T$  ба зерқисми  $T^{(j)}$ -ро тавсир мекунад. Дар мақолаҳои [4, 5], барои ҳисоб кардани қимати оптималии  $\gamma^{\text{опт}}$ , ки барои он самаранокии максималии  $\eta$  барои коллексияи  $T = \{T^{(j)}\}$  дастрас мегардад, пешниҳод гардида.

**Натиҷаҳо.** Алгоритми дар боло зикр шударо истифода бурда, комплекси барномаҳо тартиб дода шуданд ва дар аввал басомади воҳӯрии униграммаҳои рамзиӣ бе ва бо ҳисобгирии фосила дар

алоҳидагӣ ҳисоб карда, баъдан масофаи байни асарҳо бо формулаи (2) ҳисоб карда шуданд, натиҷаҳо дар ҷадвалҳои 1 ва 2 оварда шудаанд. Аз натиҷаҳои ба даст омада чунин қонуниятиро бояд ҷудо кард, ки ду асари як муаллиф якчинсаанд ва ду асари муаллифашон гуногун ғайриякчинсаанд.

### Ҷадвали 1

Қиммати  $\gamma^{\text{опт}}$  барои униграмма бе ҳисобгирии фосила

АД		АХ		МШ		СА		ЧИ	
ГМК1	ГМК2	ШУ1	ШУ2	СБ	Х	Ё1	Ё2	ДБ	О
0,0192									
0,0839	0,0672								
0,0765	0,0705	0,0267							
0,1682	0,1514	0,0843	0,0916						
0,1916	0,1749	0,1077	0,1151	0,0394					
0,0715	0,0704	0,1083	0,1062	0,1910	0,2145				
0,0487	0,0477	0,0844	0,0834	0,1567	0,1802	0,0372			
0,0583	0,0419	0,0642	0,0806	0,1445	0,1679	0,0779	0,0561		
0,0317	0,0404	0,0532	0,0502	0,1374	0,1609	0,0611	0,0383	0,0501	

Бояд қайд кард, ки дар ҳар ду ин ҷадвал дар диагонали асосӣ маълумот оид ба муносабати байни асарҳои як муаллиф, аммо дар дигар ячейкаҳо маълумот оид ба муносабати байни асарҳои муаллифашон гуногун оварда шудаанд.

Барои муайянкуни муаллиф диапазони қиммати мувофиқи  $\gamma$  бо воситаи униграмма бе ҳисобгирии фосила баробари  $\gamma = [0,0317; 0,0371)$  шуд. Дар ин ҳолат бо нобаробарии зерин

$$\rho(T_1, T_2) \leq [0,0317; 0,0371] \quad (6)$$

- якчинсагии чуфти асарҳо, аммо бо муқобили нобаробари,

$$\rho(T_1, T_2) > [0,0317; 0,0371], \quad (7)$$

- бо гайриякчинсагии асарҳо мувофиқат мекунад. Ин қоидаро ба қатори ададҳои ҷадвали 1 татбиқ намоем, нобаробарии (6) дар 10 ячейка риоя намешавад, аммо нобаробарии (7) фақат дар 2 ячейка рия намешавад. Ба ҳолати зерин, таъсирнокии метод бо формулаи (5) ҳисоб карда шуд, ки баробари  $\eta = 93\%$  аст.

Ҷадвали 2

Қиммати  $\gamma^{\text{опт}}$  барои униграмма бо ҳисобгирии фосила

АД		АХ		МШ		СА		ЧИ	
ГМК1	ГМК2	ШУ1	ШУ2	СБ	Х	Ё1	Ё2	ДБ	О
0,0229									
0,0743	0,0670								
0,0772	0,0727	0,0184							
0,1074	0,1016	0,0568	0,0585						
0,1386	0,1328	0,0881	0,0897	0,0534					
0,0644	0,0562	0,0764	0,0798	0,1321	0,1633				
0,0496	0,0415	0,0617	0,0651	0,1085	0,1400	0,0263			
0,0302	0,0341	0,0785	0,0813	0,1029	0,1275	0,0584	0,0503		
0,0551	0,0474	0,0402	0,0413	0,0971	0,1283	0,0419	0,0271	0,0581	

Таҳлили ҷадвали 2 нишон медиҳад, ки бо воситаи униграмма бо ҳисобгирии фосила, таснифгар ҳиссиёти баландтарро доро аст. Барои

муайянкунии муаллиф диапазони қиммати мувофиқи γ бо воситаи униграмма бо ҳисобгирии фосила баробари  $\gamma = [0,0271; 0,0581]$  шуд. Дар ин ҳолат бо нобаробарии зерин

$$\rho(T_1, T_2) \leq [0,0271; 0,0581] \quad (8)$$

- якчинасагии чуфти асарҳо, аммо бо муқобили нобаробари,

$$\rho(T_1, T_2) > [0,0271; 0,0581], \quad (9)$$

- бо ғайриякчинасагии асарҳо мувофиқат мекунад. Ин қоидаро ба қатори ададҳои ҷадвали 2 татбиқ намоем, нобаробарии (8) дар 10 ячейка риоя намешавад, аммо нобаробарии (9) бошад, фақат дар 2 ячейка риоя намешавад. Ба ҳолати зерин, таъсирнокии метод бо формулаи (5) ҳисоб карда шуд, ки баробари  $\eta = 96\%$  аст.

**Хулоса.** Аз маълумотҳои ҳангоми таҳқиқот ба даст омада, ба чунин хулосаҳо омадан мумкин аст, ки

- униграммаи рамзи дар масъалаи муайянкунии муаллифи матни таърихӣ-сиёсӣ ба сифати тавсифҳои микдорӣ комилан қобили қабул мебошанд;
- ба ҳисобгирии фосила дар униграммаҳо сахехии таснифотро баланд мебардорад;
- таснифари Усмонов З.Ҷ. (1) – (5) дараҷаи кифоя қалони муайянкунии муаллифи матнҳои таърихӣ-сиёсиро нишон медиҳад.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Усманов З.Д., Косимов А.А. Частотность униграмм в таджикской литературе.– Доклады Академии наук Республики Таджикистан, 2016, т.59, № 1-2, с. 28-32.
2. Романов А.С., Шелупанов А.А., Мещеряков Р.В. Разработка и исследование математических моделей, методик и программных средств информационных процессов при идентификации автора текста.– Томск: -В-Спектр, 2011, 188 с.
3. Усманов З.Д. N-граммы в распознавании однородных текстов.– Материалы 20 научно-практического семинара "Новые

<https://ravshanfikr.tj/nav-alamon/muajyankunii-muallifi-asar-oi-ta-rikhiyu-sijos-bo-vositai-unigramma-oi-ramz.html>

информационные технологии в автоматизированных системах". – Москва, 2017, с. 52-54.

4. Усманов З.Д. Классификатор дискретных случайных величин.– Доклады Академии наук Республики Таджикистан. 2017, т.60, № 7-8, с. 291-300.

5. Усманов З.Д. Алгоритм настройки кластеризатора дискретных случайных величин.– Доклады Академии наук Республики Таджикистан, 2017, т.60, № 9, с. 392-397.

6. Александр Дюма Граф монте кристо. 1844, 520 с.

7. Алӣ Хуш Шӯриши Усмон . Душанбе, 2008, 128 с.

8. Муҳаммадҷон Шакурӣ Садри Бухоро. Душанбе, 2005, 330 с.

9. Муҳаммадҷон Шакурӣ Ҳуросон аст инҷо.

10. Садриддин. Айнӣ Ёддоштҳо. 1990, 352 с.

11. Ҷалол. Икромӣ Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро. 1969, 474 с.

12. Ҷалол. Икромӣ Он чи аз сар гузашт. Душанбе, 2009, 360 с.